

**Ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-030
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
(734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе,
хиёбони Рӯдакӣ, 17)**

РИЗОИЯТ

Ман, Саидзода Шухрат Шукур, номзади илмҳои сиёсӣ, дотсент, мудири кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон мувофиқи бандҳои 64 ва 65 «Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯрои диссертатсионӣ» ва банди 35 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.11.2016, №505 тасдиқ карда шудааст, барои баромад намудан ба ҳайси муқарризи расмӣ аз рӯи диссертатсияи Раҳмонзода Гулҷеҳра дар мавзӯи «Нақши унсури гендерӣ дар ташаккули сиёсати давлатӣ (дар мисоли кишварҳои Осиёи Марказӣ)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯи ихтисоси 23.00.04 – Масъалаҳои сиёсии муносибатҳои байналхалқӣ, инкишофи глобалӣ ва минтақавӣ (илмҳои сиёсӣ), розигиямро тасдиқ менамоем.

Тибқи бандҳои 64 ва 65 «Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯрои диссертатсионӣ» ва банди 24 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.11.2016, №505 тасдиқ карда шудааст, бо мақсади ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет», ки барои таъмин намудани тартиби додани дараҷаҳои илмӣ зарур аст, дар бораи худам ва интишоротам маълумот пешниҳод менамоем:

1.	Ном ва насаб	Саидзода Шухрат Шукур
2.	Дараҷаи илмӣ ва номгӯи соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, ки аз рӯи он диссертатсия ҳимоя шудааст	Номзади илмҳои сиёсӣ (23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ)
3.	Номи пурраи муассисае, ки ҷои кори асосӣ ба ҳисоб меравад, вазифаи ишғолнамуда	Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон Мудири кафедраи сиёсатшиносии (Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд, ш.Хучанд, маҳаллаи 17, хонаи 1). +992 93938 88 66 E-mail: shuhratst@mail.ru
4.	Рӯйхати интишороти асосии муқарризи расмӣ аз рӯи мавзӯи диссертатсия дар	1. Масъалаи иштироки шаҳрвандон дар идоракунии давлат // Маҷаллаи илмӣ-сиёсии

<p>мачаллаҳои илмӣ тақризшаванда дар 5 соли охир (на зиёда аз 15 интишорот):</p>	<p>Идоракунии давлатӣ. – 2020. – №3 (47). – С. 169-177.</p> <p>2. Аҳамияти омӯзиши фанни сиёсатшиносӣ дар раванди иҷтимоисозии сиёсӣ // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2020. – №9. – С.274-280.</p> <p>3. Ҳизбҳои сиёсӣ дар Тоҷикистон ва нақши онҳо дар иҷтимоисозии сиёсӣ // Паёми ДМТ. – 2020. – №10. – С.277-283</p> <p>4. Масъалаҳои назариявии иҷтимоишавии сиёсӣ // Аҳбори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови АИ ЧТ. – 2020. – №2. – С. 141-147.</p> <p>5. Масъалаҳои назариявии иштироки сиёсӣ // Аҳбори Институти фалсафа сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи АМИТ. – 2020. – №4. 144-151</p> <p>6. Масоили иҷтимоишавии сиёсии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2020. – № 3. – С. 301-308.</p> <p>7. Арзишҳои сиёсӣ ва иҷтимоишавии сиёсӣ: моҳият ва мушкилот // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2020. – № 2. – С. 284-290.</p> <p>8. Мақоми оила дар раванди иҷтимоӣгароии сиёсӣ / Аҳбори ДДҲБСТ. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – 2019. – 4 (81).– С. 125-135</p> <p>9. Таъсири шабакаҳои иҷтимоӣ ба раванди иҷтимоӣгароии сиёсии ҷавонон / Аҳбори ДДҲБСТ. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. –</p>
--	---

		2019. – 3 (80).– С.130-139. 10. Сотсиализатсия – яке аз роҳҳои баланд бардоштани маърифати сиёсии шаҳрвандон // Ахбори ДДХБСТ. – 2018. – №3(76).– С.135-143
--	--	--

Муқарризи расмӣ:
 мудири кафедраи сиёсатшиносии
 Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес
 ва сиёсати Тоҷикистон,
 номзади илмҳои сиёсӣ, дотсент
 “13” январи 2021 с.



Саидзода Ш.Ш.

Имзои номзади илмҳои сиёсӣ,
 дотсент Саидзода Ш.Ш.ро тасдиқ менамоем.
 Сардори Раёсати кадрҳо ва корҳои махсуси ДДХБСТ
 Мирпочоев Н.Х.

